

ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМИЙ

ба рисолаи номзадии Ҳусайнов Зубайдулло Қурбоналиевич барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D060400- Физика (6D060412- Физикаи гармо ва назарияи техникаи гармо) дар мавзӯи «Алоқамандии байни электрогузаронӣ ва гармигуза-ронии маҳлулҳои обии гидразин».

Ҳусайнов Зубайдулло Қурбоналиевич омӯзгори кафедраи физикии умумии факултети физикии Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав” буда, 12 сентябри соли 1991 дар ноҳияи Ховалинги вилояти Ҳатлон, дар оилаи зиёй таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик мебошад. Оиласдор, соҳиби 2 фарзанд. Ҳусайнов Зубайдулло Қурбоналиевич соли 2009 баъди ҳатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳуҷҷатҳояро ба факултети физика-математикии Донишгоҳи давлатии Кӯргонтеппа ба номи Носири Ҳусрав (ҳоло МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав») супорида донишҷӯи ҳамин боргоҳ гардидааст. Мавсуф соли 2013 зинаи бакалаври муассисаи номбурдаро аз рӯи ихтисоси физика-математика ва соли 2015 зинаи магистратураи ихтисоси мазкурро ҳатм намуда, соҳиби дипломи аълои дараҷаи магистр аз рӯи ихтисоси зикргардида шудааст. Аз соли 2016 то соли 2019 вай дар зинаи докторантуре (PhD) аз рӯи ихтисоси 6D060400 - Физика дар ДДБ ба номи Носири Ҳусрав таҳсил карда, марҳилаи мазкурро бомуваффакият ҳатм намуд. Аз соли 2019 инҷониб ба ҳайси омӯзгори кафедраи физикии умумӣ кор ва фаъолият намуда истодааст.

Тибқи қарори Шурои олимони МДТ “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав” аз 26.12.2016, №5, мавзуи диссертатсияи докторант (PhD) Ҳусайнов Зубайдулло Қурбоналиевич таҳти унвони «Алоқамандии байни электрогузаронӣ ва гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин» тасдиқ гардидааст.

Айни замон докторант рисолаи илмии худро барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D060400- Физика (6D060412- Физикаи гармо ва назарияи техникаи гармо) омода намудааст. Диссертатсия дар кафедраи физикии умумии МДТ “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав”анҷом дода шудааст. Давраи иҷрои диссертатсия солҳои 2016-2023-ро дар бар мегирад. Мавзуи тадқиқотии докторант хеле мубрам мебошад. Зоро омӯзиши ҳосиятҳои гармофизикӣ, электрогузаронӣ ва нуғузпазирии диэлектрикии маҳлулҳои обии гидразин вобаста аз ҳарорат дар фишори атмосферӣ дар шароити имрӯза аз манфиат холӣ нест. Тадқиқоти диссертационӣ ба тадбиқи амалии бандҳои муҳими

барномаи «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ» барои солҳои 2020-2040 (Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ аз 26.12.2019) ва ба рушди соҳаи саноати ҷумҳурӣ мусоидат намуда, тадқиқи он дар шароити кунунӣ яке аз масъалаҳои актуалӣ ба шумор меравад.

Дастовардҳои илмии таҳқиқот дар он зохир мегардад, ки бо истифодабарии дастгоҳҳо ва назарияҳо хосиятҳои электрофизикӣ (нуфузпазирии диэлектрикӣ, электрогузаронӣ) ва гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразинро вобаста ба ҳарорат (293-323)К дар фишори атмосферӣ (0,101) МПа ба даст оварда шудааст, ки онҳоро барои ҳисобкунии аддии моделҳои физики-математикӣ ба таври васеъ истифода намудан мумкин аст.

Барои чен кардани хосиятҳои электрофизикӣ (нуфузпазирии диэлектрикӣ, электрогузаронӣ) ва гармигузаронии маҳлулҳо дастгоҳҳои таҷрибавӣ соҳта ва истифода бурда шудааст. Бори аввал қиматҳои таҷрибавӣ ва аддии коэффициенти гармигузаронӣ, нуфузпазирии диэлектрикӣ, электрогузаронии маҳлулҳои гидразинро вобаста ба ҳарорат, концентратсияи маҳлулкунанда ба даст оварда шудааст, ки онҳо бо қонуниятҳои моделсозӣ итоат мекунанд. Дар раванди таҳияи диссертатсия Ҳусайнов Зубайдулло Қурбоналиевич худро ҳамчун тадқиқотчи фаъол нишон дода, барои омода намудани кори илмии ҳуд аз адабиёти ватанию ҳориҷии соҳавӣ васеъ истифода намудааст. Бояд гуфт, корҳои илмӣ-тадқиқоти дар озмоишгоҳҳои илмии Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе ва ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ гузаронида натиҷаҳои илмӣ бевосита зимни тадқиқот ба даст оварда шудаанд. Илова бар ин таълифи мақолаву гузориш ва маърӯзаҳои илмӣ вобаста ба мавзуи тадқиқ аз дастовардҳои диссертант маҳсуб меёбанд.

Муҳтавои диссертатсия дар шакли маърӯзаҳо дар конференсияҳои илмию назариявии ҳайати профессорону устодони МДТ “Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав” мавриди муҳокимаву баррасӣ қарор гирифтааст. Диссертатсия дар сатҳи баланди илмӣ-тадқиқотӣ таълиф ёфта, ба талаботи кори диссертационӣ пурра ҷавобгӯ мебошад. Автореферат ва 28 мақолаи интишорнамудаи диссертант, ки шаштои онъо дар мачаллаҳои аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфташуда ба табъ расидаанд, мазмуни умумии диссертатсияро бозгӯ менамоянд.

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи физикаи умумӣ ва маҷлиси васеи Шуро олимони факултети физикаи МДТ “Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав” муҳокима гардида, ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Инчунин аз тарафи комиссияи эксперти низ хуносай мусбат гирифтааст.

Диссертатсияи Хусайнов Зубайдулло Қурбоналиевич дар мавзуи «Алоқамандии байни электрогузаронӣ ва гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин», тадқиқоти илмӣ-такассусии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба пуррагӣ аз рӯи талаботи бандҳои шиносномаи ихтисоси 6D060400- Физика (6D060412- Физикаи гармо ва назарияи техникаи гармо) омода гардидааст ва онро метавон аз рӯи ихтисоси болозикршуда барои ҳимоя ба Шури диссертационӣ пешниҳод намуд.

Роҳбари илмӣ,
доктори илмҳои техникиӣ,
арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон,
академики Академияи байнамилалии
муҳандисӣ (АБМ), профессори кафедраи
“Техника ва энергетикаи гармо”-и
ДТТ ба номи академик М.С. Осими.

Сафаров М.М.

Имзои Сафаров М.М.-ро тасдик меқунам:
Сардори ШК ва КМ
ДТТ ба номи академик М.С. Осими

Шарипова Д.А.